

Ба Щурои диссертационии 6D.KOA-029
Назди Донишгоҳи Славянии Россия
ва Тоҷикистон

Тақризи

расмӣ ба кори илмии Навruz Носири дар мавзӯи «Рушди системаи идоракуни фаъолияти инноватсионӣ дар КАС-и минтақа (дар маводи вилояти Ҳатлон)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05- иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии ҳалқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракуни корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (идоракуни инноватсияҳо)

Муҳиммияти мавзӯи тадқиқотшаванда. Дар марҳилаи кунуни рушди иқтисодиёти ҷаҳони муосир яке аз масоили ниҳоят муҳим ва ҳалталаб барои аксарияти давлатҳо ин роҳи инноватсионии рушд мебошад. Вазифаи таъмини рақобатпазирӣ ва фаъолгардонии соҳаи аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон ниёзи гузариш ба самти рушди инноватсионӣ ва қобилияти инноватсионӣ дорад. Имконпазирии ин вазифа дар он сурат ҳалли ҳудро ёфта метавонад, агар тавассути гузаронидани модернизатсия ва таҷдиди технологи иқтисодиёти соҳаи аграрӣ бо истифода аз дастовардҳои муосири илму технология, истеҳсолоти навоварона ва иқтидори сатҳи зеҳни замонавӣ муюссар мегардад. Зиёд гардидан ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, рушди истеҳсолоти агросаноатӣ ва дар ин замине таъмин намудани бехатарии озукаворӣ аз ҷумлаи мушкилоте мебошанд, ки аксари мамолики дунё аз он изҳори нигаронӣ мекунанд.

Ба ақидаи муаллиф, марҳилаи саноаткунонии рушди иқтисодиёти КАС-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама бояд ҳусусияти инноватсиониро қасб кунад. Зоро тағйиротҳо ва азнавсозиҳои инноватсионӣ қариб тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ва доираҳои ҳаёти ҷомеаро фарогир шудаанд. Аз натиҷаҳои самарарабахши амалигардонидани фаъолияти инноватсионӣ субот, рушд ва самаранокии низоми иқтисодии мамлакат вобастагии мустақим дорад.

Қайд карда шудааст, ки таҳлили вазъи имрӯзai истеҳсолоти агросаноатии кишвар нишон медиҳад, ки алҳол истеҳсолоти агросаноатии кишвар ба истеҳсолоте табдил наёфтааст, ки талаботи аҳолии ҷумҳуриро бо маводи озукавории ватанӣ таъмин намояд, яъне истеҳсолоти мазкур дорои мушкилоти мухталиф аз қабили фарсадашавии базаи моддию техникӣ, нарасидани нуриҳои минералӣ,

воситаҳои химиявии муҳофизати растаниҳо, тухмии хушсифат, зотҳои сермаҳсули чорво ва ғ. мебошад, ки ба рушду равнақи истеҳсолоти соҳа таъсири манфӣ мерасонад.

Диссертант ҳалли мушкилоти номбурдаи истеҳсолоти агросаноатиро дар ташаккул ва равнақи иқтисодиёте мебинад, ки ба донишҳои замонавии идоракунӣ, ташкиливу технологӣ, селексиониву генетикий асос ёфта бошад.

Зоро, ки мушкилоти дар боло нишондодашуда зарурияти таҳқиқотҳои назариявию амалий ва пешниҳоди самту усулҳо ва ташаккули системаи идоракуни фаъолияти инноватсонӣ дар комплекси агросаноатии минтақаро дар шароити муосир талабгор мебошад. Ҳалли масоили мазкур мубрамият ва муҳиммияти мавзӯи тадқиқоти илмиро муайян намудааст.

Дар рисола қайд шудааст, ки сарчашмаҳои муҳталифи адабиёти мансуб ба ҷанбаҳои илмӣ-амалии масоили рушди системаи идоракуни фаъолияти инноватсионӣ дар КАС-и минтақа баҳрабардорӣ намуда, дар ин самт маводҳои барзиёди оморӣ ва воқеиро мавриди таҳлил ва истифодабарӣ қарор додааст.

Масъалаи мавриди назар ва ҳолати имрӯзаи он дар илми ватании иқтисодӣ набудани назарияи мувофиқи таҳиягардидаи мушкилоти мавҷударо нишон медиҳад. Аз ин рӯ, кори мазкури диссертатсионӣ муҳиммият ва рузара будани мавзӯи интихобшуда ва арзиши илмии онро нишон медиҳад.

Барои асосноккунии назариявӣ ва методологии тадқиқот корҳои илмии олимони классик дар назарияи иқтисодӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои илмии иқтисодчиёни кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ ва ватаний оид ба масъалаҳои иқтисодиёти ба дониш асосёфта, иқтисодиёти инноватсионӣ, коркарди назарияи ташаккули системаҳои инноватсионии милливу минтақавӣ, комплекси агросаноатӣ, истеҳсолот, самаранок истифодабарии заминҳои кишоварзӣ дар шароити бозорӣ ба инобат гирифта шудаанд. Барои ошкор намудани масъалаҳо ва таҳияи пешниҳодҳои асосноккардашуда дар кори илмӣ усулҳои зерин истифода шуданд: ҳисоботи таҳлилии муқоисавӣ, монографӣ, омилӣ, усулҳои ҳисобдорӣ ва гурӯҳбандии оморӣ ва баҳодиҳии ҳолати имрӯзаи истифодабарии заминҳои кишоварзӣ, таҳлилҳои иқтисодӣ-оморӣ, таҳлили муқоисавӣ ва усулҳои дигари таҳқиқоти истифода шуданд.

Навғонии таҳқиқоти илмӣ - ин таҳқиқу асосноккунии ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии системаи идоракуни фаъолияти

инноватсионии корхонаҳои комплекси агросаноатии минтақа асос ёфта, коркарди пешниҳодҳои методию амалиро оид ба мукаммалгардонии механизми фаъолгардонии чорисозии инноватсияҳо дар субъектҳои хочагидории минтақа мебошад.

Унсурҳои асосии навгонии илмӣ инҳоянд:

- моҳияти иқтисодии инноватсияҳо ва фаъолияти инноватсионӣ муайян гардида, асосҳои назариявии фаъолияти инноватсионии корхонаҳои кишоварзӣ бо назардошти ҳамгирии илми аграрӣ ва агробизнеси инноватсионӣ тараққӣ дода шудааст.
- асоснок гардонида шудааст, ки барои рушди фаъолияти инноватсионии корхонаҳои комплекси агросаноатӣ ташаккули шароитҳои мусоиди ташкилию иқтисодӣ, институтионалию инфрасоҳторӣ ва иҷтимоӣ ба мақсад мувоғик аст;
- асосҳои назариявии фаъолияти инноватсионии корхонаҳо бо назардошти хусусиятҳои хоси ҷараёни такрористехсол ва афзоиши нақши истифодаи инноватсияҳо ҳамчун омили фаъолгардонии ҷолибияти инвеститсионии корхонаҳои КАС тараққӣ дода шуда, зарурати истифодаи равиши системавии ҷалби инвеститсияҳо ба фаъолияти инноватсионӣ бо назардошти таҷрибаи ҳориҷии мукаммалгардонии асосҳои институтионалии идоракуни чорисозии инноватсияҳо дар корхонаҳои комплекси агросаноатӣ асоснок гардонида шудааст;
- воситаҳои баҳодиҳии самаранокии низоми идоракуни фаъолияти инноватсионии корхонаҳои кишоварзӣ коркард шудааст;
- шаклҳои асосии дастгирии давлатии фаъолгардонии фаъолияти инноватсионӣ бо назардошти рушди ҷолибияти лоиҳаҳои инноватсионӣ, ҷораҳои воқеан ҳавасмандкунандай истехсол ва истифодаи инноватсияҳо ва ҷорабинҳои амалигардонию бунёди истехсолоти нави инноватсиони дар минтақа, муайян ва асоснок гардида, инчунин истифодаи самараноки сарчашмаҳои нерӯи дохилии рушди инноватсионии корхонаҳои кишоварзӣ коркард шудаанд;
- алгоритми идоракуни марҳилавии ҷараёни сармоягузории рушди инноватсионии корхонаҳои кишоварзӣ бо назардошти ҳамгирии ҷараёнҳои инноватсионию инвеститсионӣ, назарсанҷии молиякунонии пайдарпайи рушди фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккули стратегияи рушди инноватсионии комплекси агросаноатӣ коркард шудааст, ки механизми инвеститсионияш тамоюли инноватсионӣ дошта, ба самтҳои афзалиятноки рушди КАС-и минтақа нигаронида шудааст;
- маҷмӯи самтҳо ва ҷораҳо оид ба баландбардории натиҷанокии рушди системаи идоракуни фаъолияти инноватсионии

корхонаҳои комплекси агросаноатии вилояти Хатлон бо назардошти самтҳои бартариятноки дастгирии давлатии ташаккули стратегияи инноватсионии рушди комплекси агросаноатӣ ва бунёди шароитҳои фаъолгардонии ҷалби инвеститсияҳое, ки ба васеъкунии миқёси азхуднамоии инноватсияҳо дар субъектҳои ҳочагидории комплекси агросаноатӣ мусоидаткунанд, пешниҳод шудаанд.

Муҳиммияти амалии кор ва татбиқи натиҷаҳои тадқиқот. Кори илмӣ натиҷаи тадқиқотҳои ҷандинсола гузаронидай илмӣ - амалии муаллиф дар ташаккул ва равнақи системаи идоракунии фаъолияти инноватсонӣ дар комплекси агросаноатии минтақа дар шароитҳои мусоир мебошад.

Арзишмандии амалии кор ва натиҷаҳои бадастовардашуда аз ҳалли муаммои рушду равнақ бахшидани комплекси аросаноатӣ дар минтақаи Хатлон ҷиҳати истифодаи инноватсияҳо иборат аст. Натиҷаву муқаррароти асосии диссертасия дар ҷаласаи Донишкадаи технология ва менечменти инноватсонӣ дар шаҳри Кӯлоб, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор дода шуда, ба барои татбиқи амалий ирсол гардидаанд.

Ҳачм ва соҳтори диссертасия. Рисолаи илмӣ аз муқаддима, се боб, хулоса, пешниҳодҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки аз 147 номгӯи адабиёт иборат мебошад, дар ҳачми 182 сахифаи матни компьютерӣ чоп гардида, 20 ҷадвал ва 6 расмро дарбар мегирад.

Дар боби якум «**Асосҳои назариявии рушди фаъолияти инноватсионӣ дар комплекси агросаноатӣ**» зарурияти гузариш ба рушди инноватсионӣ дар комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, моҳияти инноватсия ва унсурҳои таркибии фаъолияти инноватсионӣ дар КАС, низоми идоракунии фаъолияти инноватсионии корхонаҳо ва ҳусусиятҳои он ифода ёфтааст.

Қайд кардан зарур аст, ки соҳаи кишоварзӣ ва комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ муҳимтарин соҳаву комплекси байнисоҳавии иқтисодиёти мамлакат ба шумор мераванд, ки дараҷа ва динамикаи рушди нишондиҳандаҳои онҳо баёнгари вазъи феълии иқтисодиёт ва иҷтимоёти кишвар буда метавонад. Зоро КАС - комплекси байнисоҳавии аҳамияти стратегӣ доштаи ҷумҳурӣ буда, ҳиссаи соҳаи марказии он-кишоварзӣ дар МУД-и кишвар 23,5% ташкил медиҳад. Ҳамчунин 2/3 корхонаҳои истехсолии ҷумҳурӣ корхонаҳои мансуби комплекси мазкур мебошанд, ки 35% пардохтҳои буҷаи ҷумҳуриро таъмин намуда, дар соҳаи марказии он 65,8% аҳолии машғули кори кишвар бо кор фаро гирифта шудаанд ва зиёда аз 74% аҳолии ҷумҳурӣ дар дехот сукунат доранд (саҳ.19)

Диссертант дуруст қайд намуданд, ки ПМТ соҳаи кишоварзии чумхурӣ дар нисбати солҳои 1990-ум 3-3,5 маротиба кам шуда, коэффиценти навкуни таҳсилоти он камтар аз 3% ва дараҷаи механизатсияи кишоварзӣ аз 60% камтар баҳогузорӣ шудааст (саҳ.29)

Дар зербоби 1-ум диссертант зиёда аз даҳ мушкилоти соҳаи комплекси аграсаноатии кишварро мавриди баррасӣ қарор додааст, ки онҳо зарурати гузараш ба рушди инноватсиониро дар кишоварзӣ ва КАС-и чумхурӣ тақозо менамоянд.

Қобили зикр аст, ки шарҳи мағҳуми инноватсияро, ки олимони гуногуни хориҷию ватаниӣ дар асарҳои илмии чоннамудаашон анҷом доданд, мавриди баррасӣ қарор дода ва ба хулосае омадем, ки дар аксари ин таърифҳо инноватсия ҳамчун ҷараёни инноватсионӣ, ҳамчун натиҷаи ниҳоӣ, ҳамчун фаъолияти инноватсионӣ ва ҳамчун тағиирот шарҳ дода шудааст (саҳ.39)

Бо ақидаи муаллиф, моҳияти инноватсия (навоварӣ) – ин натиҷаи ниҳоии фаъолияти инноватсионӣ мебошад, ки дар намуди маҳсулоти наъ ё маҳсулоти такмилёftai ба бозор баровардашуда дар амал татбиқгардии худро ифода мекунад. Ҳамчунин гуфтан мумкин аст, ки инноватсия (навоварӣ) – ин натиҷаи ниҳоии фаъолияти инноватсионӣ мебошад, ки дар намуди ҷараёни технологи наъ ё ҷараёни технологи мӯкаммалгардидаи мавриди истифода қароргирифта, баромад мекунад. Ҳамин тарик, дар шароити иқтисоди бозорӣ яке аз инструментҳои (олоти, асбоби) фаъолияти самаранок ва рушди босуботи корхонаҳо, аз ҷумла корхонаҳои комплекси аграсаноатӣ инноватсия ба шумор меравад (саҳ.40).

Диссертант қайд намудааст, ки идоракунии фаъолияти инноватсионии корхона ин зернизи мебошад, ки ба амалигардонии самараноки инноватсияҳо дар корхонаҳо нигаронида шудааст ва идоракунии ҷараёнҳои инноватсионӣ дорои қонуниятҳои умумӣ (универсалӣ) мебошад, ки ҳангоми хусусияти мусбӣ қасб кардан онҳо ба рушди ҷараёнҳои инноватсионӣ ва ниҳояти кор ба рушди инноватсияҳо ва фаъолияти инноватсионӣ мусоидат мекунанд (саҳ.66).

Дар боби дуюм - «Таҳлили асосҳои институтсионаӣ ва раванди ташаккули низоми идорақунии инноватсияҳо дар комплекси аграсаноатии чумхурӣ ва минтақаҳои он» арзёбии асосҳои институтсионалии ташаккули низоми идорақунии инноватсияҳо дар КАС-и чумхурӣ ва вилояти Ҳатлон, таҳлил ва тамоюлҳои ташаккули идорақунии инноватсияҳо дар минтақаи аграсаноатии Қӯлоби вилояти Ҳатлон ифода ёфтаанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ташаккулу равнақи асосҳои институтсионалии инноватсияҳо, пеш аз ҳама, ба ташаккули низоми идоракуни инноватсияҳо дар корхонаҳои иқтисодиёт, аз ҷумла КАС-и он таъсири мустақим дорад.(саҳ.68)

Аз таҳлили муаллиф бар меояд, ки алҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқию меъёрии ҷавобгуи талабот ва стандартҳои байналхалқӣ қабул шудаанд. Масоили рушди равандҳои инноватсионӣ, ҷорисозии технологияни мусир дар истехсолоти ватаний дар сарҳати сиёсати иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад.(саҳ.74)

Ба ақидаи муаллиф бунёди асосҳои ҳуқуқию меъёрии рушди фаъолияти инноватсионӣ яке аз ҷузъҳои муҳими асосҳои институтсионалии инноватсияҳо ба шумор рафта, барои рушди васеи ҷараёнҳои инноватсионӣ ҳамчун шароити асосӣ хизмат менамоянд. Аммо танҳо бо бунёди асосҳои ҳуқуқию меъёрий рушди фаъолияти инноватсионӣ ба даст оварда намешавад. Аз ин рӯ, ба ҳайси ҷузъи муҳими асосҳои институтсионалии рушди инноватсияҳо интихоби дурусти органҳои барои идоракуни танзим ва паҳнкунии инноватсияҳо масъулро маҳсуб медонанд. (саҳ.75)

Мувофики таҳлилҳои ба даст овардаи диссертант бармеояд, ки муассисаю ташкилотҳои илмии ҷумҳурӣ, ки корҳои илмӣ-техникиро ичро мекунанд дар бунёду ташкил ва паҳнкунии инноватсия бояд фаъол бошанд. Зоро дар аксари давлатҳои пешқадам чунин муассисаҳо барои амалигардонии сиёсати инноватсионии давлат нақши калидӣ доранд, супоришҳои давлатӣ мегиранд, қашфиёту ихтирооту навовариҳоро санчиш мегузаронанд ва масоили паҳнкунии онҳоро бо корхонаҳо-инноваторҳо ҳаллу фасл мекунанд. Ҳароҷотҳои буҷети давлатӣ барои илм 69,1% ва ичрои корҳои илмию техникӣ дар МТИ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра 93,2% афзоиш ёфтанд. Шумораи умумии аспирантҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи таҳлил ба миқдори 295 нафар ё 16,4% кам шудааст, аммо шумораи умумии аспирантҳои МТИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 190 нафар ё 50,6% зиёд шуданд. Қобили қайд аст, ки шумораи умумии аспирантҳои МТИ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шумораи умумии аспирантҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 37,5%-ро ташкил медиҳад.(саҳ.85)

Муайян карда шудааст, ки масоҳати замини минтақаи агросаноатии Қӯлоб 9,48% масоҳати замин ҷумҳурӣ ва 54,25% масоҳати замин вилояти Ҳатлонро ташкил медиҳад. Ҳамчунин аҳолии минтақаи Қӯлоб 13,8% аҳолии ҷумҳурӣ ва 38,5% аҳолии вилоятро ташкил медиҳад. Қобили қайд аст, ки 19% ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва 45,8% ноҳияҳои вилоят, 17,8%

чамоатҳои чумхурӣ ва 49,6% чамоатҳои вилоят дар минтақаи мазкур ҷойгир шудаанд. Ҳачми маҳсулоти саноатии вилоят дар давраи таҳлил 77,7% афзоиш ёфтааст. Нишондиҳандаи мазкур дар минтақаи Вахшу Боҳтар 34,6% ва дар минтақаи Кӯлоб 113,8% аст. Таҳлили соҳори соҳаи саноат дар вилоят аз рӯи шумораи корхонаҳои саноатӣ гузаронида шуда, аз он маълум мегардад, ки дар он ҳиссаи корхонаҳои саноати сабук (32,3%), саноати хӯрокворӣ (30,9%) бартарӣ дорад. Маҳсулоти умумии соҳаи саноати минтақа 22,12% маҳсулоти соҳаи саноати чумхурӣ ва 65,62% ҳачми маҳсулоти саноатии вилоятро ташкил медиҳад (саҳ.94).

Аз таҳлили муаллиф бармеояд, ки нишондиҳандаҳои (чадв. 10, саҳ. 101) аз он гувоҳи медиҳад, ки дар солҳои таҳлилшаванда ҳосилнокии ҳама намудҳои зироатҳои асосии кишоварзии минтақаи Кӯлоб (ғайри картошкагӣ) тамоюл ба афзоиш доранд.

Таҳлилҳои диссертационӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҳосилнокии аксари зироатҳои асосии кишоварзӣ ва маҳсулнокии чорвои минтақа нисбати нишондиҳандаҳои миёнаи чумхурӣ ва вилояти Хатлон паст мебошанд. Қобили қайд аст, ки паст шудани ҳосилхезии зироатҳои кишоварзӣ дар минтақа таъсири худро ба ҳачми истеҳсоли онҳо ва дар мачмӯъ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба як нафар аҳолӣ минтақа мерасонад. Агар ин нишондиҳандаро мавриди баҳодиҳӣ қарор дихем, маълум мегардад, ки дараҷаи худтаъминии истеҳсолоти минтақаи Кӯлоб дар таъмини бехатарии озуқавории (ТБО) аҳолии минтақа дар сатҳи инқирозӣ қарор дорад. Аз ин рӯ, барои дар ин самт ба муваффакияти комил соҳиб шудан диссертант пешниҳод менамояд, ки ҳар як қитъаи замини кишоварзиҳо самаранок истифода бурдан лозим меояд, аз ҷумла 2-3 ҳосил гирифтани аз заминҳои обии кишоварзӣ ва ҳамчунин ҳосилхезии онҳоро баланд бардоштан қобили қабул аст (саҳ.104).

Диссертант дуруст қайд менамоянд, ки соҳаи кишоварзӣ дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоии аҳолии вилоят ва минтақаҳои агросаноатии он нақши марказӣ дорад. Дар кишоварзии минтақаи Кӯлоб 37,5% ҳачми маҳсулоти умумии вилояти Хатлон истеҳсол карда мешавад. Дар давраи солҳои 2012 – 2017 маҳсулоти кишоварзии минтақаи Кӯлоб +24,4% афзоиш ёфтааст, ки дар растани парварӣ ин афзоиш 21% ва дар ҷорводорӣ 31%-ро ташкил медиҳад. Аз он бармеояд, ки истеҳсолоти кишоварзии минтақа дар шароити имрӯза талаботи аҳолии минтақаро танҳо бо 2-3 намуди маводи озуқавории худӣ дар сатҳи қабулшуда таъмин карда метавонад (саҳ.105).

Дар боби сеюм «**Такмили механизми идоракунии рушди фаъолияти инноватсионӣ дар комплекси агросаноатӣ**» дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар низоми идоракунии корхонаву

ташкilotҳои КАС-и ҷумҳурий, идоракунии таъмини сармоягузории рушди инноватсионии корхонаву хочагиҳои кишоварзии минтақаи Қўлоби вилояти Ҳатлон, таҷрибаи хориҷии танзими давлатии рушди инноватсионии комплекси агросаноатӣ мавриди ҳаллу фасл қарор гирифтанд.

Аз таҳлили муаллиф бармеояд, ки таҷрибаи аксари мамолики рушдкарда нишон медиҳад, ки соҳаи кишоварзӣ ва комплекси агросаноатӣ ҳама вакт ба идоракунии давлатӣ ниёз дорад. Дар ҷумҳурий танҳо дар 5-соли охир барои рушди соҳаҳои комплекси агросаноатӣ аз буҷети давлат 1,7 млрд. сомонӣ равона гардида, барои 3 соли оянда 1 млрд. сомонӣ ба нақша гирифта шудааст (саҳ.111).

Инчунин бо ақидаи муаллиф, истифодай самараноки имкониятҳои мавҷуда ва ҷораҳои андешидашуда ба он мусоидат намуд, ки дар соли 2018 тибқи маълумоти Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 01.01.2019 дар ҳамаи шаклҳои хочагидорӣ дар соли 2018 ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ ба 26370,3 млн. сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 4,0 фоиз зиёд гардида, суръати афзоиш дар соҳаҳои растанипарварӣ ва ҷорводорӣ мутаносибан 3,4 ва 5,3 фоизро ташкил медиҳад (саҳ.121).

Мавриди қайд аст, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ яке аз роҳҳои баромадан аз ин вазъияти ҳалталаб ин иштироки бевоситаи давлат дар фаъолияти сармоягузории инноватсионии корхонаю ташкilotҳои соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Таҷрибаи давлатҳои дорои сектори аграрии рушдёфта нишон медиҳад, ки давлат бо роҳҳои гуногун метавонад дар фаъолияти инноватсионии корхонаю ташkilotҳои соҳаи иштирок намояд (саҳ.126).

Диссертант таҷрибаи ҷаҳониро оид ба танзими давлатии рушди фаъолияти инноватсионӣ дар сектори аграрӣ ва комплекси агросаноатии давлатҳои пешқадам омӯхта, аз қабили давлатҳои ИА (Фаронса, Олмон, Австрия, Белгия, Дания, Шведсия, Британияи Кабир), Канада, ИМА мавриди баррасӣ қарор дода, маълум соҳтааст, ки молиякунони ин ҷараён аз буҷаи давлат дар аксари давлатҳо ҳоло ҳамчун шакли асосии дастгирии давлатии рушди ҷараёнҳои инноватсионӣ дар комплекси агросаноатӣ ба шумор меравад (саҳ.161)

Диссертант пешниҳод менамояд, ки механизми асосии пайвандгари илми аграрӣ бо истеҳсолоти кишоварзӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои мақсадноки ҷумҳуриявӣ буда метавонанд. Аммо дар ҳангоми таҳия ва дар амалияи ҷоригардонии онҳо бояд таҷрибаи давлатҳои дорои сектори аграрии тараққикарда ба инобат гирифта шавад.

Дар хуносахо ва пешниҳодҳо натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ оид ба рушди системаи идоракуни фаъолияти инноватсионӣ дар КАС-и вилояти Ҳатлон ҷамъбаст карда шуданд.

Навғониҳои бадастомада ва хуносаву тавсияҳои дар рисолаи илмӣ пешниҳодшуда нисбатан саҳеҳ аст, вале дар рисола камбузиҳои таркибию соҳторӣ мушоҳида мешаванд, ки қайд намудани онҳо зарур мебошад.

1. Дар боби аввали рисола, саволи 1.1, диссертасия аз нигоҳи илмӣ иқтисодии пурра кушода нашудааст.
2. Қисмати назариявии рисолаи илмӣ аз тарафи муаллиф дар саҳифаи 39-и диссертасия пешниҳод шудааст, баҳснок буда, ҳама ҷабҳаҳои онро дар бар намегирад.
3. Дар ҷадвали 11 диссертасия таҳлил бо меъерҳои тавсиявии физиологии истеъмоли маҳсулоти асосии озукаворӣ ба ҳар сари аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №451 аз 31 августи соли 2018 тасдиқшуда ҳисоб карда нашудааст(саҳ.103).
4. Ҳамчунин, дар диссертасия нишондодҳои Маҳсулоти умумии дохилӣ оварда шуда, ҳиссаи Комплекси агросаноат дар он нишон дода нашудааст.
5. Беҳтар мешуд, агар зербоби 3.3 “Таҷрибаи хориҷии танзими давлатии рушди инноватсионӣ комплекси агросаноатӣ”-и дар боби 1 ҷойгир шуда, дар он таҷрибаи кишварҳои ҳамсояеки ба вазъ, шароит ва иқлими мо мутобиқ аст баррасӣ мешуд.
6. Дар диссертасия дар бораи самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пеш аз тадбики инноватсия ва баъди тадбики инноватсия таҳлил карда нашудааст.
7. Таркиби кор аз ғалатҳои техникӣ, имлӣ ва ҳичогузаронихо иборат буда, тақозои таҳrir ва ислоҳотро дорад.

Вале камбузиҳои зикргашта ба моҳияти назариявӣ ва амалии диссертасия, характери ҷустуҷӯи таҳқиқот оид ба рушди системаи идоракуни фаъолияти инноватсионӣ дар КАС-и вилояти Ҳатлон, таъсир намерасонанд.

Дар маҷмӯъ рисолаи илмии Навruz Носири ба итномрасида маҳсуб ёфта, таркиб ва соҳтори он бо тавсияву асосноккунӣ воқеан дар сатҳи баланди назариявӣ таълиф ва таҳия карда шудааст. Натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқоти илмӣ мумкин аст, минбаъд дар корхонаҳои кишоварзӣ, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ, инчунин аз тарафи

мутахассисони соҳавие, ки бевосита ба масоили комплекси агросаноатӣ машғуланд, васеъ истифода гарданд.

Автореферат ва мақолаҳои нашршудаи муаллиф таркиби асосии рисолаи илмиро фаро гирифта, дар асл натиҷаи таҳқиқро ҳамчун дастоварди нави илмӣ ҳисобидан мумкин аст. Маводҳои асосии рисолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмию истеҳсолии ватаний, инчуни дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расонида шудааст.

Дар маҷмӯъ, масъалагузориҳои зикршуда аз он далолат медиҳанд, ки дар воқеъ ба рисолаи илмии Навruz Носири дар мавзӯи «Рушди системаи идоракуни фаъолияти инноватсионӣ дар КАС-и минтақа (дар маводи вилояти Ҳатлон)» ба талаботҳои “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 505 аз 26.11.2016 барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ тасдик гардидааст, мутобиқ ва ҷавобғӯ буда, муаллифи он сазовори унвони илмӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии ҳалқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракуни корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (идоракуни инноватсияҳо) мебошад.

Муқаризи расмӣ
Ходими калони илмии Институти
иқтисодиёти кишоварзии АИКТ
номзади илмҳои иқтисодӣ

Маҳмудова Ш.Х.



М.Х.

Маҳмудова Ш.Х.
Маҳмудова Ш.Х. иқтисодиёти кишоварзии АИКТ